

В Диссертационный совет 6D.KO -004 при  
Таджикском национальном университете  
(734025, г .Душанбе, пр. Рудки, 17)

### СОГЛАСИЕ

Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова, в лице ректора Джуразода Джамшед Хабибулло, в соответствии с пунктами 64, 65 Типового Положения о диссертационных советах, утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года № 505 и пунктом 35 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий, утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 24 ноября 2016 года № 505, дает свое согласие на выступление в качестве ведущей организации по диссертации Саидова Мустафохона Каримовича на тему: «Роль амортизационных отчислений в воспроизводстве основных производственных фондов (на материалах промышленности Республики Таджикистан)» по специальности 08.00.01 - Экономическая теория (общая экономическая теория) представленной к защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01- Экономическая теория (общая экономическая теория).

Руководствуясь пунктами 64, 65 Типового Положения о диссертационных советах, утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года № 505 и пунктом 35 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий, утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 24 ноября 2016 года № 505, с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, предоставляю следующие сведения об организации:

1	Наименование организации	Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
2	Сокращенное наименование Организации	ХГУ им. Б. Гафурова
3	Индекс, адрес	735700, г. Худжанд, проезд Мавлонбекова 1.
4	Контактный номер (с указанием кода города, адрес электронной почты, адрес	Тел.: (992-3422) 6-52-73, факс: (992-3422) 6-75-18, Электронная почта: <a href="mailto:rector@hgu.tj">rector@hgu.tj</a> Сайт: <a href="http://www.hgu.tj">www.hgu.tj</a>

	официального сайта в сети интернета)	
5	Сведения о руководителе организации: должность (начальник, ректор, иное); фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (если имеется)	Ректор, Джуразода Джамшед Хабибулло, доктор исторический наук, профессор
6	Сведения о руководителе структурного подразделения, организации: должность, фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (если имеются)	Заведующий кафедры «Экономическая теория», Исмоилова Мамарахима Мирзорахимовича, доктор экономических наук, профессор,
7	Список основных публикаций работников организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет.	<p>1. Нуриддиновой М.И., Теория формирования инвестиционно-финансового механизма управления развитием регионов // ВЕСТНИК Таджикского Национального Университета (научный журнал) 8(72) Серия гуманитарных наук. –Душанбе: «Сино», 2016;</p> <p>2. Нуриддиновой М. И., Теоретические аспекты, сущности и роли инновационных проектов в экономике республики Таджикистана // Материалы республиканской научной конференции «Экономические и демографические проблемы инновационного роста Республики Таджикистан», ТГУ ИБП.Худжанд, 24 ноябр 2017 г.;</p> <p>3. Абдулла-заде Д.Ш., Финансовые факторы повышения эффективности перерабатывающих предприятий. // Ученые записи Худжандского государственного университета им. академика Б.Гафурова, серия естественных экономических наук.-Худжанд, 2016, №4;</p> <p>4. Абдулла-заде Д.Ш., Влияние инвестиционного потенциала на темпы экономического роста//Ученые записи Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова, серия естественных экономических наук.-Худжанд,2016,№4;</p> <p>5. Абдулла-заде Д.Ш., Материалаёмкость переработки-фактор повышения эффективности</p>



производства Маводҳои кофренсияи илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ «Рушди босуботи комплекси аграрию саноатӣ-омили муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» бахшида ба 20- солагии Ваҳдати миллӣ. Қурғонтеппа -2017 сол.;

6. Абдулла-заде Д.Ш., Методика оценки внеоборотных активов в условиях применения МСФО//Маҷмуаи мақолаҳои илмӣи устодон ва магистрантони факултети ҳоҷи иқтисодии ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров бахшида ба 20 солагии Ваҳдати миллӣ, 25 - солагии Шӯрои олии тақдирсоз, соли ҷавонон ва 85 -солагии ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров бахшида шудааст. Муаммоҳои рушди устуворонаи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хучанд 2017 сол.;

7. Исмоилов М.М., Золото и его роль в экономике.// Сб. Экономические достижения Республики Таджикистана в годы независимости.,Худжанд,2012. – С. 51 – 60.;

8. Исмоилов М.М., Налоговые инструменты регулирования доходов населения.// Сб. материалов республиканской научно-практической конференции «проблемы развития денежно-кредитных отношений в условиях глобализации», Душанбе, 2013. – С. 71 – 78.;

9. Исмоилов М.М., Рыночная основа распределения доходов в переходной экономике.// Ученые записки, 2 (25), ХГУ им. Б. Гафурова Худжанд, 2013, - С. 123 – 128.;

10. Исмоилов М.М., Стратегия формирования и потребления доходов населения Согдийской области Республики Таджикистан.// Сб. Проблемы устойчивого роста экономики республики Таджикистан (том 3). Худжанд, 2014. –С. 17- 24.;

11. Исмоилов М.М., Влияние доходов на уровень жизни населения Согдийской области республики Таджикистан.// Сб.конфронси байналмилалӣ «Сиесати давлатии ҷавонон дар кишварҳои ИДМ». Душанбе, 2014. – С. 122 - 128.;

12. Исмоилов М.М., Структурная перестройка экономики образования Республики Таджикистан.// Сб.конфронси байналмилалӣ «Сиесати давлатии ҷавонон дар кишварҳои ИДМ» Душанбе. 2014. – С. 81 – 90.;

13. Исмоилов М.М., Доходы и потребление населения Согдийской области.// Мат. научно-

		<p>практической конф. «Устойчивое развитие экономики Таджикистана и роль ученых в его реализации», к 70-летию проф. Назарова А.А., -С. 296- 307.;</p> <p>14. Исмоилов М.М., Динамика денежных доходов и расходов населения Согдийской области Республики Таджикистан за 2012-2013 гг.// Вестник ЮФУ, серия экономические науки, Ростов на Дону, 2014. – С. 137 – 149.;</p> <p>15. Исмоилов М.М., Модели потребления в условиях экономического роста.// Республиканская научно-практическая конференция «IT технологии. Современное состояние и перспективы» российско-таджикский (славянский) университет, Душанбе, 2014, - С. 280 – 285.;</p> <p>16. Исмоилов М.М., Основы экономической теории (для неэкономических специальностей).// Учебная книга, «Нури маърифат», Худжанд, 2018. – С. 110.;</p> <p>17. Исмоилов М.М., Назарияи иктисодӣ (қисмҳои микро ва макроиқтисодиёт).// Учебная книга, «Нури маърифат», Худжанд, 2018. – С. 122.;</p>
--	--	--

«6» 02 2019г.



*[Handwritten signature]*

Джуразода Дж.Х.,  
д.и.н., профессор, Ректор  
Худжанского государственного  
университета имени академик Б. Гафурова